

## ТОПОГРАФИЯ АНАТОМИИ ГАРДАН

**Сарҳад.** Сарҳади биологии гарданро канори поёни ва кунчи фуки зерин, канори поёни роҳи беруни шунавой, шоҳаи пистоншакл ва хати болои пушти гардан ташкил медиҳад. Сарҳади поёни гарданро бошад, хате, ки аз канори болои порчай (вырезка) юғӣ гузашта ва хати шартиро убур намуда акромионро бо шоҳаи нӯғтези мӯҳраи  $C_{vii}$  (мӯҳраи барҷастагӣ) мепайвандад, ташкил медиҳад.

Намуд ё шакли гардан аз шакли андом вобаста аст. Шахсоне, ки андомашон брахиморфӣ аст, одатан гарданашон кӯтохи паҳн мешавад. Шахсоне, ки андомашон долихоморфӣ бошад, гарданашон борики дароз аст. Баъзан шакли гардан ба маҳрут (конос) шабоҳат дорад.

Гарданро аз ҷиҳати топографӣ – анатомӣ шартан ба ноҳияҳо чудо мекунанд, ки сарҳади онҳо аз ориентирҳои беруни гардан мегузарад.

Сатҳи ҷабҳавӣ (фронталӣ) аз тариқи шоҳаи пистоншакл ва акромион гузашта, гарданро ба қисмҳои пеш ва ақиб чудо месозад. Қисми ақибро ноҳияи паси сар ё пушти гардан (*regio nuchas*) меноманд. Вай аз мушакҳои хуб инкишофефта иборат мебошад. Ин мушакҳо мӯҳраҳоро мепӯшонанд. Ин мушакҳоро дар наవбати худ мушакҳои тасмашаклу трапецияшакл мепӯшонанд. Қисми пеши гардан, ё худи гардан узвҳо, рагҳо ва асабҳои асосии онро фаро мегирад. Дар вай *сегӯши мобайни гардан* ҷойгир шудааст. Вайро фуки зерин ва канорҳои пеши даруни мушакҳои туш – қулфак ва пистоншакл маҳдуд соҳтаанд. Хати мобайни гардан *сегӯши медиали гардан* чудо мекунад. Онҳо дар байни

канори поёни фуки зерин, канори пеши мушакҳои туш – қулфак ва пистоншакл ва хати мобайни гардан мавқеъ доранд.

*Сегӯши ҷуфтӣ латералии гарданро* канори ақиби мушакҳи тушу қулфаку пистоншакл, канори болои қулфак ва канори мушакҳи трапецияшакл маҳдуд мекунанд. Он ноҳияи гарданро, ки мушакҳи тушу қулфаку пистоншакл ихота кардааст, вобаста ба аҳамияти топографӣ анатомияш ба ноҳияи мустақили ҷуфт – ноҳияи тушу қулфаку пистоншакл ҷудо мекунанд. Сарҳади он ба мавкеи ҷойгиршавии ин мушак мувофиқат мекунад.

Сатҳи шартие, ки аз тариқи ҷисм ва шоҳи устухони зери забон мегузарад, *сегӯши мобайни гарданро* ба ду ноҳия – ноҳияи болои зеризабон, ки дар болотари сатҳи шартӣ карор дорад ва ноҳияи зеризабонӣ, ки дар поёни сатҳи шартӣ ҷойгир аст, чудо мекунанд.

Дар ноҳияҳои зикршуда, ки ориентирҳои беруни гардан маҳдуд мешуданд, секунҷаҳои дигарро низ чудо мекунанд, ки сарҳади онҳоро мушакҳои ҷукури гардан ташкил медиҳад. Чунончи, ноҳияи болои зеризабон *сегӯши тоқи зерманаҳро* чудо мекунанд, сарҳади вай шикамчаи пеши мушакҳи думоҳидор ва ҷисми устухони зерзабон ба ҳисоб мераванд.

*Сегӯши зерфуки зеринро* канори поёни фуки зерин, шикамчаҳои пешиву ақиби мушакҳи думоҳидор (*m. digesteicus*) маҳдуд мекунад. Дар худуди вай *сегӯши забон* (Пирогов) ҷойгир шудааст.

Дар ноҳияи зеризабони *сегӯши* шарёни хоб ва шонаву трахея мавҷуд аст. *Сегӯши шарёни* хобро шикамчаи ақиби мушакҳи



Расми 53. Накшай сегушаҳои нохияи гардан.


А – *regio suprahyoidea*: 1 – *trigonum submandibulare*; 2 – *trigonum submentale*; 3 – *trigonum Pirogovi*. Б – *regio infrahyoidea*: 1 – *trigonum caroticum*; 2 – *trigonum omotracheale*; 3 – *trigonum omoclaviculare*; 4 – *trigonum omotrapezoideum*; 5 – *regio sternocleidomastoidea*.

думохидор, шикамчай болоии мушаки шонаву зерзабон, мушаки пеши гӯшу кулфаку пистоншакл маҳдуд месозанд. *Сегӯши шонаву трахеяро* канори пеши мушаки шонаву зери забон ва хати мобайни гардан (трахея) ташкил медиҳад.

Дар таркиби *сегӯши латералии гардан* ду сегӯшаро чудо мекунанд: *сегӯши шонаву трапецияшакл*, ки вайро канори беруни мушаки шонаву зеризабон ва канори ақибии мушаки гӯшу кулфаку пистоншакл маҳдуд месозанд ва *сегӯши шонаву кулфак*, ки сарҳадашро кулфак, шикамчай поёни мушаки шонаву зерзабон, канори ақибии мушаки гӯшу кулфаку пистоншакл ташкил медиҳад.

## НИЁМҲОИ ГАРДАН (fascia cervicalis)

Ниёми гардан аз бофтаи баданаи гардан иборат мебошад. Онҳо дар тамоми нохияҳои гардан пахн шуда онҳоро муттаҳид соҳта, бо ҷойгиршавии худ хусусиятҳои топографӣ – анатомии узвҳои онро муайян месозанд. Пайдоиши ниёмҳои гардан гуногун мебошанд; яке аз онҳо маҳсули мушакҳои редукционӣ мебошанд. Дигарҳояшон дар натиҷаи



Расми 54. Накшай ниёмҳои гардан мувофиқи нишондоди В. Н. Шевкуненко (буриши кундаланг).

1 – *m. omohyoideus*; 2 – *m. platysma*; 3 – *m. sternocleidomastoideus*; 4 – *m. sternohyoideus*; 5 – *m. sternothyroideus*; 6 – *gl. thyroidea*; 7 – *a. carotis communis, v. jugularis interna, n. vagus*; 8 – *esophagus*; 9 – *m. scalenus medius*; 10 – *m. trapezius*.

зичшавии ҳуҷайрабоғти узвҳои гарданро ихота карда ба вучуд меоянд. Вобаста ба ин ниемҳои гардан дорои зичӣ, тӯл, ҷафсӣ ва дигар ҳусусиятҳои анатомии гуногун мебошанд. Мувофиқи ақидаи В. Н. Шевкуненко 5 баргаки ниёми гарданро чудо кардан мумкин аст.

Баргаки аввалро *ниёми сатҳии гардан* меноманд. Вай аз ҳуҷайрабоғти зерпӯстӣ ҷуқурттар ҷойгиршуда, аз гардан ба нохияҳои мӯховир меравад. Ниёми сатҳии гардан, ду таксим шуда, мушаки зерпӯстии гарданро фаро мегирад ва ғилофаки онро ташкил медиҳад.

Баргаки дуюми ниёми гарданро *ниёми худии гардан* меноманд. Вай аз пайвандаки шоҳаҳои хордори мӯҳраҳои гардан сар шуда, ба ду қисм чудо шудагӣ дар канори болой беруни мушаки трапецияшакл якҷоя мешаванд ва ба пеш ҳаракат мекунанд. Баргакҳои ниёми би ду қисм чудо шудагӣ дар канори болой беруни мушаки трапецияшакл якҷоя мешаванд ва ба пеш ҳаракат мекунанд. Дар канори ақибии ҳар қадом мушаки гӯшу кулфаку пистоншакл баргаки ниёмӣ боз ба ду қисм чудо шуда, ғилофаки ин мушакро ба

вучуд меорад. Ниём дар канори пеши мушак боз якчоя шуда ба пеш ҳаракат мекунад. Дар хати мобайни пеш баргакҳои ниёми тарафҳои чап ва рост байни худ ва бо баргакҳои ниёми чукуртар ҷойгиршуда пайваст мешаванд. Баргаки беруни ниёми худии гардан ба даруни мушакҳои пушонидашуда (мушаки трапецияшакл ва мушаки тушу қулфаку пистоншакл вассачаҳоро медиҳад ва он вассачаҳо (septum) мушакҳоро ба қабзаҳои алоҳида чудо мекунанд. Ин ҳолат мушакҳоро аз баргаки беруни ниём чудо намудан мушкилоти зиёдеро ба бор меорад.

Ниёми дуюми гардан дар поён ба канорҳои болои пеши дастаи туш ва қулфак, дар боло шоҳаҳои чапу рости пистоншакл ва канори поёни фуки зерин пайваст мешавад. Ниёми худии гардан дар баробари гадудҳои луобии зери фуки зерин ба ду кисм чудо шуда, ҳалтаи гадуди зери фуки зеринро ба вучуд меорад. Дар ин мавридҳо саҳфаҳо (баргакҳои) дарунӣ ва беруни ниём ба канори поёни фуки зерин ва ба хати қачи вай васл мешавад.

Ниёми худии гардан ба шоҳаҳои кундалги мӯҳраҳо шоҳаҳои худро тавре равона мекунад, ки гӯс оҳо саҳфаи ба таври фронталӣ ҷойгиршударо ба вучуд меоранд ва ин саҳфа қисми пеши гарданро аз қисми ақиби он чудо менамояд. Ин аз ҷиҳати морфологӣ тасдиқ мекунад, ки гарданро ба қисмҳо фақат шартан чудо мекунанд. Ин саҳфа пеши роҳи паҳншавии процессҳои фасодиро, ки дар ҳуҷайрабоғти байниниёми ва қисмҳои ақиби гардан ба вучуд омадаанд, мегирад.

Баргаки сеюми ниёми гарданро *ниёми шонаву қулфак* (fasico – omoclavicularis) меноманд. Вай дар чукурии қисми пеши гардан ҷойгиршуда, ба боло, ба ҷисми устухони зери забон пайваст гаштааст. Ниёми мазкурро аз паҳлӯ мушакҳои шонаву зери забон маҳдуд кардаанд. Дар баробари мусалласи мобайни ин мушакҳо дар ниём лифҳои зич ба назар мерасанд. Оҳо пайҳои мобайни мушакҳоро фаро гирифта, имконият медиҳад, ки ба таври иловагӣ тасбит шаванд.

Канори поёни ниёми шонагиву қулфакии гардан дар канорҳои ақиби қулфак ва дастаи устухони туш васл мешавад. Ниёми гардан дар хати мобайни дар қисми болои бо ниёми дуюм оmezish ёфта, хати сафеди гарданро ба вучуд меорад.

Ниёми шонагиву қулфакии гардан гилофаки мушакҳои ҷуфтро ба вучуд меорад, ин гилоф дар поёнтари устухони зери забон ҷойгир шудааст.

Ниёми шонагиву қулфакии гардан бо шарофати ҳусусиятҳои топографӣ – анатомии худ то як андоза метавонад маҷрои ҳуни варидҳои гарданро танзим намояд. Ин дар натиҷаи ба девораҳои рагҳо, дар ҷойҳои суроҳшавии онҳо ҳеле ҷафс ҷойгир шудани ниём руҳ медиҳад. Дар ҳолати қашишӯрии мушаки шонаю зери забон ниём таранг месгардад ва кутри варид калон мешавад.

Баргаки ҷоруми ниёми гардан *ниёми дарунӣ* ном дорад. Вай аз ду саҳфа иборат аст. Саҳфаи якум саҳфаи париеталий (назди ҷидорӣ) буда, ковокии гарданро аз дарун пур мекунад. Саҳфаи дуюм саҳфаи висцерали мебошад, ки узвҳои гарданро мепӯшонад.

Саҳфаи париеталии ниёми ҷорум гилофи қабзai асосии рагу асаబҳои гардан ва девораро ба вучуд овардааст. Девора ҷузъҳои рагии қабзаро, яъне шарёни умумии хоб ва вариди юғии даруниро чудо месозад. Ниёми доҳилии гардан бо равиши рагҳо ба миёндевори (mediastinum) болои мефарояд, қабзai лифҳои ниёмиро ба рагҳои камон ва перикард мефиристад. Ниём дар баробари дастаи туш ба ақиб рафта, саҳфаи чукуртар ҷойгиршудаи ниёмо қисман мепӯшонад. Вай то хати мобайни нарасида, ба пеш бар мегардад ва ба ақиб, баъдан ба сатҳи пеши узвҳои гардан мегузарад.

Саҳфаи висцералии ниёми ҷоруми гардан ба узвҳои гардан гузашта, ҳанчара, трахея, ҳалкум, сурхӯда ва гадуди сипаршаклро мепӯшонад.

Шоҳаҳои ниёми ҷорум ба варидҳои калони гардан мераوانд, онҳо дар ҳолати нағасгирий ё манғӣ будани фишори варидҳо холӣ шудани варидҳоро пешгирӣ мекунанд. Ин ҳолат ҳангоми ҷароҳат бардоштани ноҳияи

гардан боиси эмболияи ҳавой мешавад.

Баргаки панчуми ниёми гардан *ниёми пеши мӯҳрай* (f. prevertebralis) мебошад. Вай аз ақиби ҳалкум, аз асоси косаи сар оғоз ёфта, ба поён ба ковокии сина фаромада, аз пеши сутунмӯҳра мегузарад. Хеле хуб на-мойн аст ва ба шохаҳои қундаланги мӯҳраҳо пайваст шуда, гилофаки мушакҳои зинашакли гарданро тавлид мекунад. Шохаҳои ниём шарёни зери қулфак ва шабакаи шонаро дар наздикии мушакҳои зинашакли пеш мепӯшонад.

## ФОСИЛАҲОИ ҲУЧАЙРАБОФТИ ГАРДАН

Баргакҳои ниёми гардан, ба якдигар пецида, баъзан фазои сарбастаро ба вучуд меоранд. Дар дигар ҳолатҳо дар байнини ниёмҳо роғҳо бокӣ мемонанд ва ин роғҳо пур аз ҳуҷайрабофти ковоку рагҳо ва гиреҳҳои лимфавиянд. Намудҳои зерини фосилаҳои сарбаста маълуманд.

Халтаи ҷуфтни гадуди зери фуки зерин до-рои гадуди зери фуки зерин, ҳуҷайрабофти ковок, гиреҳҳои лимфавӣ, шарён ва вари-дҳои рӯй мебошад. Халтаро баргакҳои ниёми худии гардан ва устухонпардаи фуки зерин маҳдуд мекунанд.

Халтаи ҷуфтни ниёмиро баргакҳои ниёми худӣ барои мушакҳои тушу қулфаку пистоншакл тавлид карданд. Ин фосилаи ниёми бо бофтаҳои атрофаши танҳо тавассути сӯро-хис, ки рагҳо ба вучуд овардаанд, иртибот пайдо мекунаду бас.

Фосилаи байнини апоневрозии болои туш дар болои порчаи югии туш дар байнини баргакҳои ниёмҳои дуюм ва сеюми гардан ҷойгир шудааст. Ин фосилаи аз порчаи югии туш сар шуда то мобайни фосилаи байнини туш ва устухони зери забон меравад. Пахлӯҳои фосила кушодаанд, дорои ҳуҷайрабофти ковок, гиреҳҳои лимфавӣ ва камони югии варидӣ мебошад.

Халтаи кури (*saccus caecus*) ақиби мушакҳои тушу қулфаку пистоншакл ҷуфт аст ва аз тарафи В. П. Грубер тавсиф шудааст. Сарҳадаш чунин аст: аз пеш – девораи паси гилофаки мушакҳои тушу қулфаку пистон-

шакл (ниёми худии гардан): аз кафо – ниёми сеюми гардан; аз поён – устухонпардаи канори болои ақиби қулфак. Ҳалта аз берун баста аст, зоро ки дар канори берунни мушакҳои тушу қулфаку пистоншакл ниёми дуюм бо сеюм омезиш мейбанд. Ин фосила бо фосилаи байнини апоневрозии болои туш алоқаманд аст ва ин фосила барояш дарвоза ба ҳисоб меравад. Ин дарвоза бошад, дар канори медиалии қулфак ҷойгир шудааст.

Соҳтмони муҳими анатомии гардан роғҳои ниёми алоқаманд мебошанд. Онҳо имконият медиҳанд, ки гематом ва процес-сҳои илтиҳобӣ паҳн шаванд.

Фосилаи пеши узвҳои даруни гардан дар байнини баргакҳои ниёми гардан воеъ аст. Фосилаи аз баробари устухони зери забон то дастаи тушро ишғол мекунад. Як қисми ин фосила, ки дар поёнтари гулӯи гадуди сипаршакл дар пеши трахея ҷойгир шудааст, ҳамчун *spatium pretracheale* ҷудо шуда мейстад. Дар ҳуҷайрабофти ковокии он гиреҳҳои лимфавӣ, варидҳое, ки хунро аз ноҳияи гулӯи гадуди сипаршакл мебаранд, як қисми тоқи шабакаи сипаршакл, шарёни поённи сипаршакл (дар 10 – 12% ҳолатҳо), ҷойгир шудаанд.

Фосилаи ҳуҷайрабофти сегӯши латера-лии гардан ҷуфт буда, дар байнини баргакҳои ниёми худи ва пеши мӯҳраҳои гардан қарор дорад. Ин фосиларо аз берун гилофай қабзани асосии рагию асабии гардан ва канори мушакҳи трапетсияшакл (*m/ trapezius*) маҳдуд карданд. Вассачаҳои зиёди бофтаҳои пайванди фосилаҳои маҳкуро аз чуқурчай зери бағал (таги каш) ҷудо месозанд. Ноҳияи ҳуҷайрабофт дар зери мушакҳи трапетсияшакл бо ҳуҷайрабофти болои қулфак алоқаманд мешавад. Ҳуҷайрабофти фосилаи мазкур дар равиши рагҳои шараёни, варидӣ ва лимфавие, ки дар фосилаи ҳуҷайрабофти сегӯши латералии гардан (дар байнини ниёмҳои дуюм ва панҷум) қарор доранд, бо ҳуҷайрабофти ноҳияҳои муҳталиф алоқа пайдо мекунад. Чунончи, ҳуҷайрабофти чуқурчай болои қулфак дар равиши раги болои шона бо ҳуҷайрабофти чуқурчай *supraspinalis* алоқаманд мешавад.

*Фосилаи пеши мұхраҳо* (spatium prevertebrale) пораст. Дар байни ниёми пеши мұхраҳо ва мұхраҳои гардан чойгир шуда, ба поён то мұхраи T<sub>III</sub> пахн мешавад. Дар вай танаи симпатикии гардан, мушакҳои дарози сар ва гардан, мушакҳои мұстакими пешій ва латералии сар хобидаанд.

## НОХИЯИ ГАРДАН

### Нохияи тушу күлфаку пистоншакл

Сарҳади нохияи махкурро андоза ва мавқеи мушакҳои тушу күлфаку пистоншакл муайян мекунанд.

Қабатқо. Пүсти ин нохия тунуки мутхарапик аст. Баъди қаботи хучайрабоғти зери пүст қабати ниёми саҳтӣ, ки баргакҳояш аз ҳарду тараф мушаки зерипүстии гарданро мепүшонанд, чойгир шудааст. Баъди вай ниёми худии гардан меояд, ки дар зери он мушакҳои тушу күлфаку пистоншакл қарор доранд.

Дар сатҳи мушакҳо танаҳои калони вариду асабҳои гардан мегузаранд (Расми 55). Вариди юғии беруни ба поён ба таври кач, тақрибан амуди мушакро бурида мегузарад. Вай дар қисми поёни нохия дар баробари канори берунни мушаки тушу күлфаку пистоншакл рафта, ба дарун тоб меҳурад ва ба вариди зери қулфак ё вариди юғии даруни медарояд. Аз зери канори берунни мушаки тушу күлфаку пистоншакл ба қабатқои болои аз асаббоғти гардан асабҳо мераванд, яъне асабҳои майдан пушти сарро бо асаб таъмин мекунад, асаби калони гүш, ки дар асабтаъминкунин пўсти рӯй, сурған гүш, гадуди газди гүш иштирок мекунад. Аз поёнтари асабҳои зикршуда асаби кўндаланги гардан мегузарад, ки ба шоҳаҳои поёни ва болой чудо мешавад.

Дар чукурини мушаки тушу күлфаку пистоншакл шараён ва вариди ҳамином (аз шараённи берунни хоб а. carotisent) қарор доранд, дар ин чо асаби иловиги (г/ accessories) низ мавҷуд мебошад. Дар тули канорҳои даруни ва берунни мушаки тушу күлфаку пистоншакл дар зери ниёми худӣ гиреҳҳои лимфави чойгиранд. Онҳо лимфаҳои нохияни рӯй ва узвҳои гарданро кабул мекунанд.

Дар қисмҳои болои номбурда дар зери ниёми пеши пушти сарии гардан танаи симпатики чойгир шудааст. Дар ин чо бештар ҳолатҳ яке аз гиреҳҳои он – гиреҳи асабии мобайни гардан ба назар мерасад. Аз сутуни симпатики ба берун ва ба боло шоҳчаҳо баромада, бо шоҳаҳои пешини чор асаби аввали гардану ҳароммағз ташакул ёфтаанд, вай аз ниёми худии пешупуштисарии гардан чукуртар чой гирифтааст. Ин шоҳаҳо дар болои мушакҳои чукури гардан ба самти поён майл карда, асабҳои дар поён чойгиршударо бо шоҳаҳои асаби таъмин мекунанд ва се ҳалқаи (ansa) асабиро ба вучудмеорад. Аз асаббоғти гардан асаби майдан пушти сар, асаби кўндаланги гардан, асаби диафрагма ва асабҳои болои қулфак чудо мешаванд.

(Дар ҳудуди нохияи тушу күлфаку пистоншакл дар нохияҳои биологияни он шараённи даруни хоб (arotis) мегузарад. Дар баробари канори болои тагояки сипаршакл вариди дарунии юғи ба берун мебарояд. Танаи асаби гумном дар баробари мұхраи C<sub>II</sub> гиреҳи поёниро ба вучуд меорад. Дар ин чо асаби болои гулӯ ба вучуд меояд. Вай ба поён, аз паси шараённи даруни хоб. Мувофиқи радиши шоҳаҳои ба танаи симпатики васлшаванд меравад. Дар баробари мұхраҳои C<sub>II</sub> ш бузургтарин гиреҳи болои танаи симпатики чойгир шуда, аз вай ба сар, гардан ва дил шоҳаҳо тақсим мешаванд. 1

Дар қисмҳои поёни нохияи тушу күлфаку пистоншакл. Дар наздикии күлфак мушакҳои тушу зеризабон ва тушу сипаршакл вариди дарунии юғи ва пиёзаки поёни онро, ки дар натиҷаи бо вариди берунни юғӣ васл шуданаш, ба вучуд омадааст, мепүшонад. Ба даҳана (васеъгоҳ), дар қабати хучайрабоғти ковок асаби гумроҳ наздик мешавад, дар самти дарунии варид бошад шараённи умумии хоб чойгир аст. Дар тарафи латералии варид, дар радиши самти пеши мушаки зинашакли пеш, асаби диафрагма чойгир шудааст. Вай аз мобайни шараён ва вариди зери қулфак ба ковокни (қафаси) сина мегузарад. Дар ин қисмҳои нохияи мазкур фосиляҳои байнимушаки қарор доранд. Монанд

ди, раги (фосилаи) пеши зинашакл – дар байни мушаки зинашакли пеш ва мушаки тушу кулфаку пистоншакл ба назар мерасад, ки аз вай вариди зери кулфак мегузарад: раги (фосилаи) байни зинашакл – дар байни мушаки зинашакли пеш ва мушаки зинашакли медалӣ. Дар раги (фосилаи) байни зинашакл шараёни зери кулфак ва бофти китф ҷойгиранд.

Дар қисми поёни фосилаи пеши зинашакл варидҳои дарунӣ ва беруни юғи ва вариди зери кулфак якҷоя мешаванд ва кунҷҳои чап ва рости варидиро ба вучуд меоранд. Дар кунчи чапи вариди маҷрои қафаси сина ва ба кунчи рости вариди бошад, маҷрои рости лимфа доҳил мешаванд. Маҷрои рости лимфаро танҳои юғӣ, зери кулфак ва бронху мисёндевор ташкил медиҳанд. Дар паси даҳонаи поёни вариди юғии даруни шараёни зери кулфак қарор дорад.

Секунҷаи (сегӯшай) зинашакли сутунмӯҳра дар ҷукурии қисми поёни медиалини ноҳияи тушу кулфаку пистоншакл, муайян кардаанд. Вай аз тарафи латерали бо мушаки пеши зинашакл аз тарафи мениали бо мушаки дарози гардан ва аз поён бо чунбади плевра ҳамсаҳад аст. Нӯги (куллаи) секунҷа ба дарунҷиҳаи хобии шоҳаи кӯндаланги мӯҳраи  $C_{VI}$  мувоғиқ аст. Дар секунҷаи мазкур дар зери ниёми пеш сутунмӯҳрагии гардан дар тарафи чап қисми ибтидоии шараёни зери кулфак, ки қисми ниҳоии маҷрои қафаси сина ва дар тарафи ростбошад қисми ниҳоии маҷрои рости лимфави ва гиреҳи поёни сутуни симпатики ҷойгир шудаанд. Шараёни зери кулфак аз ақиб ба аз поён бо гунбади плевра мечаспад.

Дар пеши ширёни рости зери кулфак кунҷи варидӣ қарор дорад. Дар байни вай ва шарёни зери кулфак асабҳои гумроҳ ва диафрагма аз боло ба поён мегузаранд, дар байни онҳо ҳалқаи зери кулфак меҳобад.

Асаби гумроҳ одатан нисбатан медиалинтар меистад. Дар ақиби шарёни зери кулфак асаби бозгашти гулӯ ва дар дарунтар аз вай шарёни умуми хоб ҷойгир шудаанд. Дар пеши шарёни чапи зери кулфак фариди даруни юғи ва қисми ибтидоии вариди чапи

китфу сар қарор доранд, дар байни онҳо, аз дарачаи шароёнҳо асаби гумроҳ ва асаби диафрагма мегузаранд. Дар байни асабҳо, мисли тарафи рост ҳалқаи зери кулфак меҳобад. Дар тарафи дарунии шароёнҳо асаби чапи бозгашти гулӯ мегузарад. Қавси (камони) маҷрои қафаси сина бештари мавриҷҳо дар пеши ин қисм дар шарёни зери кулфак ҷойгир аст. Дар топографияи шарёни зери кулфак се қисмро ҷудо мекунанд: қисми якум – аз оғози шарёни то фосилаи байнини зинашакл, дуюм дар фосилаи байни зинашакл, сеюм – аз фосилаи зинашакл то нӯти (куллаи) ҷукурчай зери бағал.

Дар қисми аввал шараёни сутунмӯҳра, танаи сипаршаклу гардан ва шараёни даруни қафаси синаро ҳосил мекунад. Шараёни сутунмӯҳра ба таври медиали қарор дорад, аз байни мушаки зинашакли пеш ва мушаки дарози гардан ба боло меравад ва ба суроҳи изофаи кӯндаланги меҳраи  $C_{VI}$  мерасад. Танаи сипаршаклу гардан ба се шоҳа ҷудо мешавад: яъне шараёни поёни сипаршакл: шараёни болораванда ва сатҳии гардан ва болои шона. Шараёни поёни сипаршакл боло мебарояд ва дар баробари шоҳаи кӯндаланги мӯҳраи  $C_{VI}$  камонро ба вучуд меорад, ҳангоми гузаштан шараёни сутунмӯҳраво бурида мегузарад. Шараёни болоравандай гардан бо мушаки пеши зинашакл дар дарунтар аз вариди диафрагма ба боло мебарояд. Ду шараёни оҳирин ба ақиб ба самти қаҷи қӯндаланг ҳаракат мекунанд.

Шараёни даруни қафаси сина ба поён ба қабатҳои ҷукури девораи пеши қафаси сина мераванд.

Дар қисми дуюм аз шараёни зери кулфак танаи қабурғаву гардан ҷудо шуда, ба мушакҳои ақиби гардан ва ҳамчунин шараёни ақиби байнин қабурғавиро дар фосилаи байнин қабурғавии якум ва дуюм бо шоҳаҳо таъмин мекунад.

Дар қисми сеюм аз шараёни зери кулфак шараёни кӯндаланги гардан ҷудо мешавад. Вай асаббоғти шонаро суроҳи карда гузашта мушакҳои ҳамсояро бо хун таъмин мекунад ва то поёни шона поён мефарояд.

Дар ақиби шараёни зери қулфак ва шохаои он гиреҳи поёни симпатикии гардан воқеъ аст. Вай аксар вақт бо гиреҳи якуми сина якчоя шуда, гиреҳи гардану синаро (ситордорро) ташкил медиҳад. Аз вай шохаои поёнераванд ба дил ва шохаои васлкунанда ба бофти шона мераванд.

Дар секунчаи зинашаклу сутунмӯҳра, дар баробари мӯҳраи  $C_{vq}$  камони мачрои қафаси сина меҳобад. Вай аз байнин сурхрӯда ва кисми ибтидоии шараёни зери қулфаки чал аз миёндевори (*meliastenum*) ақиб ба боло меравад.

Дар ақиби мачрои қафаси сина шараёни зери қулфак, гиреҳи гардану сина, шараён ва вариди сутунмӯҳра, асаби диафрагма ва гунбади плевра хобидаанд. Дар пешин мачрои қафаси сина дастаи асосии рагиву асабии гардан (шараёни умуми хоб, вариди юги ва асаби гумроҳ) мавҷуданд. Чунин мавқеъ доштани мачрои қафаси сина (*ductus thoracicus*) бештар имконпазир аст, vale вариантҳои дигари топографии гардан низ дидо мешавад. Аксар вақт мачрои қафаси сина ба вариди чапи юги меафтад, хеле кам дидо мешавад, ки вай ба секунчай вариди биафтад.

#### Нохияи болон устухони зери забон (*regio suprahyoidea*)

Нохияи болон устухони зери забонро аз боло канори фуки поён ва хате, ки онро бо шохан (*processus*) пистоншакл мепайвандад, маҳдуд месозанд. Вай аз поён бо хате, ки аз чисим ва шохи калони устухони зери забон мегузарад, ҳамсарҳад аст: аз паҳлӯ бошад, бо мушакҳои тушу қулфаку пистоншакл ҳамсоя мебошад. Дар ин нохия се секунчаи мавҷуд аст: секунчаи токи зериманаҳи – дар байнин шикамчаи пешин мушаки душикамдор ва кисми устухони зери забон: секунчаи чуфти зери фуки поёни, тарафҳои онро ду шикамчаи мушаки душикамдор ва канори поёни фуки поёни ташкил медиҳанд: ва секунчай забони (Пирогов) (дар расми 53 нишондода шудаанд). Дар нохияи секунчаи зери фуки поёни гадуди луобии зери фуки поёни хобидааст.

Қабатҳо. Пўсти ин нохия тунуки эластики мебошад. Ниёми болон дорони мушаки

зери ғўстии гардан мебошад. Дар байнин баргакҳои ниёми болон ва ниёми худи, дар канори поёни фуки поёни якчанд гиреҳҳои лимфави чойгиранд. Аз ин чо шохчай гарданин асаби рӯй, инчунин шохчай ғўстии асабҳои гардан мегузаранд. Онҳо мушаки зери ғўстии гарданро шикоф карда мегузарад ва дар хучайрабофти зери ғўстипарешон мешаванд. Ниёми худи барои гадуди зери фуки поёни халтаси ба вучуд меорад. Ниём дар баробари фуки поёни зич (саҳт) шуда, ба чукурини девора меравад. Ин девора чойгоҳи гадуди зери фуки поёно аз гадуди назди гӯш чудо карда меистад. Ниём шикамчаи пешин мушаки душикамчадорро ва гиреҳҳои лимфавии дар секунчаи зереманаҳ ҳобидаро, ҳамчунин мушакҳои зереманаҳу зери забон ва мушакҳои зериманаҳу забонро, ки дар ин минтақа қарор доранд, мепӯшонад.

Гадуди зери фук дорон шакли байзави буда, тамоми секунчаи зери фуки поёно ишғол мекунад. Мачмӯи бофтаҳо, ки гадудро ихота кардаанд, бо номиҷогоҳи гадуд ёд мешавад. Яке аз унсурҳои он капсулаи гадуди зери фук ба шумор меравад. Вай аз баргаки дучандшудаи ниёми худии гардан ташкил ёфтааст. Баргакҳои даруни ва берунини ниём мувофиқан ба канори пешин фуки поёни ва ба хати қачи он (*linea qdliqua*) васл мешаванд. Ҳамин тавр, канори болоини гадуд ба устухонпардаи фуки поён ҷавс мешавад. Капсула дар хеч кучо гадудро намесибраспонад ва ба чукурини он вассачае (пайвандкуннаке) равон намескунад.

Дар байнин гадуд ва капсулаи он хучайрабофти ковок чойгири шудааст, дар ин хучайрабофт гиреҳҳои лимфави мавҷуданд. Ин хучайрабофт дар равиши мачрои гадуд мешаванд, ки ба хучайрабофти қаъри ковокии даҳон алокаманд шавад. Мачрои барооандай гадуд (мачрои гадуди зери фук) дар кисми пешин болони он сар шуда, фавран бараги байнин мушаки фуку зери забон ва мушаки зери забону забон, аз паси пардаи зери ғўстии қаъри ковокии даҳон меравад. Дар худи ҳамин раг, каме болотар аз мачро, асаби забон мегузарад, дар поёни мачро бошад, асаби зери забону забон ва вариди забон

карор доранд.

**Хунтаминкунай.** Ба чойгоҳи гадуди зери фук шараёни рӯй мегузарад, ки вай дар сатҳи даруни гадуд хобидааст. Бо сатҳи беруни вай аксар вакт ҳамном мечаспад, вай аз болои канори фуки поёни ҳам шуда, аз зери капсулаи гадуд ба самти вариди даруни юги меравад. Дар канори пеши мушаки хоиш(m/masseter) шараёни рӯй чойгоҳи гадудро тарқ карда аз болои канори фуки поёни ҳам шуда, ба кисмҳои медиалии рӯй мегузарад.

Кисми чукури нохияи фавқизеризабонӣ аз якчанд мушаке ташкил ёфтааст, ки онҳоро ниёми худии гардан пущонидааст. Аз медиалитар мушаки фуки зери забон чойгир аст. Вай дар канори медиали бо ҳамин хел мушаки тарафи муқобил васл мешавад ва диафрагмаи ковокии даҳонро ба вучуд меорад. Канори ақибии мушаки фуки рези забон дар байнин канори ақибии чисми устухонии зери забон ва кисми ақибии ҳати қачи фуки поёни таранг шуда мейстад. Ба чисми устухонии зери забон вассачаи (пайвандкунаки) пай маҳкам мешавад, вай шикамчаҳои пеши ақиби мушаки душикамчадорро чудо месозад. Шикамчаи ақиби дар наэдии вассачаи мушаки дарафшигу зери забониро фаро мегирад. Ин мушак аз шоҳан дарафшмонанди устухони чакка сар мешавад ва дар шоҳи калони устухонии зери забог васл мегардад. Аз чисми шоҳи устухонии зери забон мушаки зери забону забон ба таври бодбезакшакл ба чукурии забон ҳаракат мекунанд.

Устувири аз ҷиҳати топографи мухим дар нохияи секунҷаи забон (Пирогов) ба хисоб меравад. Вайро вассачаи пайти мушаки душикамчадор, канори ақибии мушаки фуки зери забон ва зери забону забон ихота мекунанд. Қаъри секунҷаро мушаки зери забону забон ташкил медиҳад. Дар ҳудуди ин нохияи урён кардан ва тарбанди намудани шараёни забон мумкин аст. Ин шараёни дар болои мушаки зери забону забон қарор доад. Дар зери мушак вариди забон чой гирифтааст. Секунҷаи Пирогово дар вазъияти сарро ба қафо ҳам карда, ба тарафи муқобили нохияи


амалиётшаванда гардондан, мекобанд. Дар чунин ҳолат қарор доштани сар шараёни забон дар зери мушаки зери забону забон қарор дошта, варид дар болои он мейстад.

Илова бар унсурҳои зикршуда дар ҳудуди нохияи болои устухони зери забон аз мушаки дарафши – зеризабони ва мушаки думохичадор ва дарун шараёни беруни хоб мегузарад. Дар дарунтар аз он мушаки дарафий – забонӣ ва мушаки дарафши – бальумий чойгиранд, аз байнин онҳо ба тарафи бальум ва бехи забон асаби ҳалқ мегузарад. Ин мушакҳо якҷоя бо мушаки дарафшонӣ – бальумий «букеят»-и анатомиро ба вучуд меорад, ки аз шоҳан дарафши дур мешавад.


### Нохияи зериломи (*regio infrathyoidea*)

Ҳудуд. Нохияи зериломи аз боло ҳате, ки аз канори болои чисму шоҳи калони устухонии зери забон мегузарад, аз тарафи латерали – канорҳои пеши мушакҳои тушу кулфаку пистоншакл маҳдуд месозанд (расми 56).

Нохия, секунҷамонанд аст. Баландии



Расми 56. Топографияи секунҷаҳои хоб ва таҳтизироҷии гардан: 1 – m. sternocleidomastoideus; 2 – truncus sympatheticus; 3 – a. carotis communis; 4 – ansa cervicalis; 5 – a. carotis externa; 6 – n. vagus; 7 – a. carotis interna; 8 – a. facialis; 9 – n. hypoglossus; 10 – venter posterior m. digastric; 11 – gl. parotis; 12 – n. lingualis; 13 – gl. submandibularis; 14 – m. mylohyoideus; 15 – venter anterior m. digastric; 16 – m. hyoglossus; 17 – a. lingualis; 18 – a. laryngea superior et n. laryngeus superior; 19 – a. thyroidea superior; 20 – gl. thyroidea; 21 – m. omohyoideus.



Расми 58. Чавфи гулү  
а - буриши сагитталь: 1 -  
vestibulum laryngis; 2 - ven-  
triculus laryngis; 3 - cavitas  
infraglottica; 4 - esophagus;  
5 - spatium prevertebrale;  
6 - fascia prevertebralis; 7 -  
trachea; 8 - mediastinum  
anterius; 9 - truncus  
brachiocephalicus; 10 - v.  
brachiocephalica dextra; 11 -  
thymus; 12 - nodi  
lymphatici mediastinales  
anteriores; 13 - arcus veno-  
sus juguli; 14 - fascia pro-  
pria; 15 - fascia  
omoclavicularis; 16 -  
lamina parietalis fasciae  
endocervicalis; 17 - spatium  
previscerale; 18 - m.  
sternothyroideus; 19 -  
cartilago cricoidea; 20 -  
plica vocalis; 21 - cartilago  
thyroidea; 22 - plica  
vestibularis; 23 - m.  
thyrohyoideus; 24 -  
cartilago epiglottica; 25 -  
os hyoideum.  
б - буриши фронталы: 1 -  
vestibulum laryngis; 2 - epi-  
glottis; 3 - membrana  
thyrohyoidea; 4 - cartilago  
thyroidea; 5 - plica  
vestibularis; 6 - ventriculus  
laryngis; 7 - plica vocalis; 8 -  
m. vocalis; 9 - gl.  
thyroidea; 10 - m.  
cricothyroideus; 11 -  
cartilago cricoidea; 12 -  
rima glottidis; 13 - cavum  
laryngis.

(хати мобайни гардан) вайро ба ду секунда симетри чудо мекунад. Дар хати мобайни гардан баландие (иртифөйе) ҳаст, ки вайро ҳалкум, трехия, ғадуди сипаршакл. Бальзум ва сурхрудә ташкил мекунанд.

*Кабатчо.* Пүсти нохия тунуки мутахтарик ва элластики мебошад. Дар паси хучайрабофти зери пүсти ниёми сатахии гардан бо мушаки зерипүсти чойгир шудаанд. Дар байни ниёмхон сатхи ва худии гардан варидахи зиёди сатхи чойгир шудаанд: монанди вариди югии пеш ва вариди медиалии гардану асабхой гардан. Дар чукуртари ин чо ниёми шонаву қулфаки гардан мавкөв дорад, вай гилофаки мушакхоро ташкил медиҳад. Ин мушакхо

поёнтар аз устухони зери забон чой доранд: мушаки тушу зери забон, мушаки шонаву зери забон, мушаки тушу сипаршакл, мушаки сипаршаклу зери забон. Ду мушаки охирин чукурттар чойгир мешаванд. Дар зери мушакхо баргаки париеталии ниёми дохилларданы ва фосилаи пешивисцералии дар боло зикршуда мушохид мешаванд. Ин фосила дорони бофтi вариди (*lexus thyroidens imprat*) мебошад ва аз ин варидахи токи ғадуди сипаршакл сар мешаванд. Баъзан (дар 10%ни мавридчо) дар ин чо шараёни токи ғадуди сипаршакл низ чойгир мешавад вай аз камони абхар (аорта) ва ё танаи шонаву сар чудо мешавад. Баргаки висцералии ниёми дохилларданы узвхони дарунии ин нохия

ро мепүшонанд (расми 57).

## УЗВХОИ ГАРДАН

Гулӯ (лагунх) аз нӯҳ тагояк иборат аст: тагояки сипаршакл, тагояки ангуштаришакл, тагояки гулӯпӯшакл, ду тагояки кафлезшакл, ду тагояки фонашакл ва ду тагояки шохмонанд (расми 58). Тагояки асоси тагояки ангуштаришакл ба ҳисоб меравад, вай дар баробари мӯҳраи  $C_{VI}$  мавқеъ дорад. Вай тавассути пайвандаки ангуштару сипаршакл бо тагояки сипаршакл мечаспад, ин бошад, дар навбати худ бо ёрии пардаи сипариву зеризабони ба чисми устухонии зеризабони васл мешавад. Ҳангоми курт кардан мембрана (парда) дар чин чамъ мешавад.

Дар кисмҳои паҳлӯгии мембрана тагоякҳои гандуммонанд, дар маркази он, дар зери мушаки тушу зери забон, киссаи зулолия (синовиали) қарор дорад. Протесҳои илтиҳобии (газаки) ин кисса метавонад боси ба вучуд омадани омосҳои кистамонанд шавад, ва мувофиқи харакати гулӯ ҳараратек мекунад.

Кисми пешни тагояки ангуштаришакл ва бурише дар канори болои сипаршакл алломатҳои зоҳираниянд, ки ҳангоми гузаронидани амалиёт ба зътибор гирифта мешаванд.

Гулӯ аз чиҳати скелетотопи дар мобайни канори бологии мӯҳраи  $C_V$  ва канори поёни мӯҳраи  $C_{VI}$  чойгир шудааст. Гулӯпӯшакл то мӯҳраи  $C_{III}$  мерасад. Гулӯ мисли дигар узвҳои гардан мутахаррик аст, вазъияти вай вобаста ба харакатҳои сар, ҳолат ва вазъи функционалии узвҳои дигари гардану забон тағир мёбад. Ҳангоми ба қафо ҳам кардани сар, боз кардани даҳон гулу поён мефарояд ва гулӯпӯшакл ба таври горизонтали қарор гирифта, рохи ба гулӯ дохилшавиро мебандад.

Ҳангоми забонро баровардан гулӯпӯшакл дар ҳолати вертикали қарор мегирад ва рохи гулӯро мекушояд, рохи гулӯро аз пеш сатҳи ақиби гулӯпӯшакл, аз ақиб нӯғои тагояки кафлезшакл, аз паҳлӯҳо чинҳои кафлезшаклу гулӯшакл маҳдуд мекунанд. Дар байни онҳо ва сатҳи даруни тагояки сипаршакл дар ҳарду тараф чукурчаҳои нофшакл ташкил

мёбад. Дар бурриши фронтали ковокии гулӯ ба соатҳои күмӣ монанданд (Расми 58 б).

Кисмҳои болои ва поёни вай васеъ буда, даҳлези гулӯ ва ковокии (чукидагии) зерсадои (cavitas infraqlottica) ном дорад. Дар кисми мобайни, ки танг аст, дар девораҳои паҳлӯи он мъедаҷаҳои гулу чой доранд. Дар поён онҳо бо ҷинҳои садопарда, дар боло бо ҷинҳои даҳлези ҳамсарҳаданд. Мъедаҷаҳо дар шакли ҳалтаҷаҳои гулӯ ба боло идома мёбанд. Дар байни ҷинҳои садопардараги садо (rima qlottidis) ба вучуд меоянд. Гулӯро аз пеш мушакҳои гулӯпӯшак мепӯшонанд, ба вай аз паҳлӯ ҳиссачаҳои ғадуди сипаршакл ва аз ақиб балъум дар девораи ақиби гулӯ идома мёбад. Гулӯпӯшакл дар боло ба бехи забон мерасад.

**Хунтъминкугӣ.** Гулӯро шараёнҳои болои ва поёни гулӯ бо хунтъмин мекунанд. Онҳо мутобиқан аз шараёнҳои болои ва поёни сипаршакл чудо мешаванд. Ин рангҳо ҷуфт ба шоҳаҷо чудо шуда дар сатҳи даруни тагояки сипаршакл якҷоя мешаванд.

**Асабтъминкуни.** Дар асабтъминкуни гулӯ асаби болои гулӯ иштирок мекунад, вай аз асаби гумроҳ ва асаби поёни гулӯ (шоҳаи оҳирини асаби баргардандаи гулӯ) ба вучуд меояд. Асаби болои гулӯ эҳсосоти бештар дошта асосан пардаи луобии гулӯро болотар азраги садопарда ба асаб таъмин мекунад. Асаби поёни гулӯ бошад пардаи луобиро поёнтар аз раги садопарда бо шаб менамоянд. Ҳамчунин интерватсияи пайвандакҳои садопарда ва мушакҳои гулӯро низ (ба ғайра аз *m/cricothyroideus*, ки вайро асаби болои гулӯ линирватсия мекунад) амалӣ месозад.

Мачрои лимфавии гулӯ дар гиреҳҳои лимфавии пешигулӯй, пешитрахиявӣ ва паратрахиявию гиреҳҳои чукури лимфавии гардан сурат мегирад.

**Трахея** (кисми гардани) аз тагоякҳои ниҳмалқавие, ки ақибҳояшон бозанд иборат аст. Ҳама ҳалқаҳои трахея бо пайвандакҳои саҳт пайваст шудаанд, кисмҳои ақиби онҳо бошанд, бо вассаи бофтаи васлкунандай зич часпидаанд. Ба таркиби ин бофта лифи мушаки низ дохил мешавад. Дар ҳудуди гар

дан 6 – 8 ҳалқаи трахея мавҷуданд, ки 5 – 7 см дарозии онро ташкил медиҳад. Ҳалқаи якум дар баробари мӯҳраҳои С<sub>vi, vii</sub> қарор дорад. Ҳалқаҳои аввалини трахея сатҳитар, 1,5 – 2 см. Дарунтара қишишҳои гардан чойгир шудаанд, 5 – 8 ҳалқаи баъди дар зери бурриши юғи, чукурттар (то 6 см.) мавқесъ доранд. Чунин чойгиршавии ҳалқаҳои трахея ба ҳамин (кации) мӯҳраҳои гардан мувофикат мекунанд.

Қисми ибтидоии трахеяро аз пеш тангҷои (гарданаи) гадуди сипаршакл мепӯшонад. Аз паҳлӯ ба ҳалқаҳо ҳиссаҳои гадуди сипаршакл ҷавс мешаванд, дар қисмҳои поёни бошад, шараёни умумии хоб. Аз ақиби трахея сурхрӯда ба назар мерасад, канори вай аз тарафи чап асаби бозгашти гулӯ чой гирифтааст. Асаби бозгашти гулӯ дар тарафи рост аз паси трахея, аз канори рости он мегузарад.

Хунтаъминкунни гулӯро шоҳаҳои трахегии шараёни поёни сипаршакл анҷом медиҳад, асабтаъминкунни вай аз тарфи г. R. tracheales – шоҳаҳои асаби бозгашти гулӯ сурат мегирад.

Гадуди сипаршакл дар ҳолати табий аз 30 то 50 г вазн дорад. Вай аз ҳиссаҳои росту чап ва гардана (тангҷои) иборат аст. Гарданаи гадуд одатан дар баробари ҳалқаҳои 2 – 3 трахея чойгир мешавад. Шакли ҳиссаҳо байзавии ҳамвор буда, баландиашон 3 – 5 см, васеъгияшон 2 – 3 см мебошад, мутобиқан ба қисмҳои трахея, гулӯ, балъум, сурхрӯда ҷафсида, инчунин шараёнҳои умумии хобро дар мусалласи мобайнини онҳо мепӯшонд. Гарданаи гадуд вобаста ба тарзи чойгир шуданаш шакли шабпарак ва ё ҳарфи «Н»-ро мегирад. Ҳиссаи иловагии гадуд ҳиссаи аҳроми (*Lodus pyramidalis*) буда, дар 30 – 40%-и одамон мавҷуд аст.

Вай бештар ба гуррии рӯболове монанд аст, ки ҳиссаи чали гадуд ё гарданаи он ба андозаи 1 – 2 см дароз аст. Баъзан (дар 1% ҳолатҳо) набудани модарзодии гарданаи гадуд, дар 1 – 2% ҳолатҳо набудани ҳиссаҳои гадуд (бештар ҳиссаи чап) мушоҳид мешавад.

Гадуди сипаршакл капсулаи хоси тунуки (дарунии) бофтаваслкунандагии худро дорад, аз вай ба даруни гадуди вассачаҳо ме-

раванд ва онро ба ҳиссаҳои майдо чудо мекунанд. Дар болои капсулаи хоси гадуд капсклини ниёми (беруни) қарор дорад вай аз нийми дохилигардани ба вучуд меояд. Вӣ гадудро якҷоя бо гулӯ фаро мегирад, дар ҷойҳои аз гадуд ба узвҳои камҳудуд гузаштан зич мешавад ва пайвандакро ташкил медиҳад: пайвандаки мобайн – дар юайни гарданаи гадуд ва тағояки ангуштаришакл, ҳамчунин тағояки якуми тархея: пайвандаки латерали – аз гадуд ба тағояҳои ангуштаришаклу сипаршакл. Дар мобайнни капсулаҳои даруни ва беруни гадуд фосидаи ковоки аз ҳуҷайрабоғти ковок пур будаги маҷӯд аст, дар ин ҷо рагҳои гадуди сипаршакл ва гиреҳҳои лимфавию гадуди назди сипаршакли меҳобанд. Дар ҷойҳои аз стаҳи пеши латералини гадуд ба сатҳи ақибии медиалини гадуд гузаштан, ба гадуди сипаршакл ҷузъҳои дастаи асосии рагиву асабии гардан ҷафс мешаванд. Аз канори ақибии медиалини ҳиссаҳои гадуд асаби бозгашти гулӯ мегузарад.

**Хунтаъминкунӣ.** Гадудро бо хун шараёни болои ва шараёни поёни сипаршакл таъмин мекунанд. Дар 10%-и одамон шараёни панҷум низ ба назар мерасад. Аз қавси ахбор (аорта) ё танаи китфу сар оғоз мёбад. Ин шараён ба гарданаи гадуди сипаршакл расида, ҳиссаҳои чап ва ростро бо шоҳаҳо яш фаро мегирад. Шараёнҳои сипаршакл дар байни капсулаҳои ниёми ва худии гадуд ба шоҳаҳо чудо мешаванд, дар сатҳи ҳиссаҳои он қарор мегиранд ва даруни мултакима (паренхима) медароянд.

Шабакаи варидии (гадуд) гадуд назар ба шараёнҳо бештар инкишиф ёфтааст. Варидҳои майдо дар сатҳи гадуд якҷоя шуда ва шабакаи рангҳои калонро ба вучуд меоранд. Аз онҳо варидҳои сипаршакли ҷуфти боло, мобайнни ва поёни ташкил тмеёбанд ва ба варидиюғии даруни ва варидҳои китфу сар доҳил мешаванд. Дар канори поёнии гарданаи гадуд боғти токи вариди гадуд(plexus) қарор дорад, хун аз вай ба воситаи варидҳои поёнии гадуди сиапршакл ба варидҳои китфу сар мекунанд.

Асабтаъминкунни гадуди сипаршакл та

вассути танаҳои асаби симпатики ва асабҳои гулӯ сурат мегирад. Дар канори поёни гадуди сипаршакл шараённи поёни гадуди сипаршаклро одатан асаби поёни гулӯ бурида мегузарад. Ҳангоми амалиёт осебидани он боиси ҳалалёбии фонатсияи (талаффузи тақаллум) мегардад.

Гадудҳои назди гадуди сипаршакл (ql. parathyroideae) ташкилаи (сохтмони ҷуфт буда, дар байни капсулаҳои ниёми ва худии гадуди сипаршакл, дар сатҳи ақиби хиссаҳои он ҷойигир шудаанд. Микдор, ҷойигиршави ва бузургии онҳо якнаваҳт нест, аммо аксар мавриҷҳо ду гадуди болои ва ду гадуди поёни назди гадуди сипаршакл ба назар мерасад. Дар бисёр ҳолатҳо андозаи ҷуфти болоии гадуд аз ҷуфти поёни каме ҳурдтар аст: гадудҳои болоии назди гадуди сипаршакл – 0,5 x 0,3 x 0,3 см, гадудҳои поёни – 0,8 x 0,5 x 0,3 см мебошад.

Нишонаи тахминии муайян кардани ҷойигиршавии гадудҳои назди гадуди сипаршакл ва идентификатсияшон бо гирехҳои лимфа-ви иртиботи саҳти мутақобилашон бо шоҳаҳои болои ва поёни шараёнҳои гадуди сипаршакл шуда метавонад. Инҳо роли нокили гадуди сипаршаклро анҷом медиҳад ва гӯёни дар нӯѓҳои рагҳо оvezон карда шудаанд.

Ҳар як гадуди назди гадуди сипаршакл аз берун бо капсулаи худи пӯшонида шудааст, ки бо вассачаҳои даруниравандаш гадудро ба ҳиссаҳои новозех чудо мекунад.

Хунтаъминкуни гадудҳои назди гадуди сипаршаклро гг parathyroideae – и шараённи болои ва поёни гадуди сипаршакл ва маҷрои варидии гадудҳои сипаршакли поёни ва болои ба ҳӯда доранд.

Асабтаъминкуни вай тавассути асабҳои болои ва поёни гулӯ ва танаи асаби симпатики амлӣ мешавад.

**Ҳалқ (pharynx).** Ҳалқ дар дарочои аз асоси сар то мӯҳраи C<sub>VI</sub> ҷойигир шудааст. Дар ковокии ҳалқ се қисмо ҷудо мекунанд: қисми бинигии ҳалқ; аз гунбади коссаи сар то баробари коми саҳт: қисми даҳонии ҳалқ – аз баробари коми саҳт то қисми устухонии зери забон ва қисми гулӯии ҳалқ: аз бароба-

ри устухонии зери забон то гузаргоҳи он ба сурхрӯда. Сохтмони муҳими анатомии ҳалқ ҳалқа лимфавии ҳалқ (ҳалқа Пирогов – Валдейр) ба ҳисоб меравад. Илова бар фоликулҳои нодири лимфаиди вайро бодома-ҳо ташкил медиҳанд: ду бодомаки ком, ки дар байни қавсчаҳои бодомак ҷойигиршудаанд, ду бодомаки наи сомеа, ки дар девораҳои паҳлӯгии қисми бинигии ҳалқ, дар наздикии пайҳои сомеа ҷойгиранд, бодомаки ҳалқ, ки дар табакаи зерлуобии девораи ақиби ҳалқ (қисми болои) ва девораи забон, дар беҳи забон ҷойигир шудааст.

Дар атрофи ҳалқ дар баробари қисмҳои даҳонӣ ва бинигии он фосилаи ҷарбии наздиҳалқи ва пасиҳалқи карор дорад. Онҳоро миёндевори ниёми, аз ҳам чудо менамояд ва ин миёндевори ниёми дар байни ниёми пеши сутунмӯҳра ва баргакҳои ниёми, ки ҳалкро пӯшонидаанд тӯл мекашад.

**Фосилаи ҳуҷайрабоғти (ҷарбии) наздиҳалқӣ** байни ҳалқу чукураки назди гӯш ва самти латералии мушаки болшакли медиалиро ишғол намудааст. Вай аз боло то гунбади коссаи сар, аз поёни то баробари устухони зеризабон мерасад. Тамоми фосилаи ҳуҷайрабоғт дар қисмҳои пеши ва ақиби миёндевори ниёми тақсим шудааст ва дар байни шоҳаи дарафшакли устухонии рӯҳсона ва ҳалқ тӯл қашидааст. Дар қисми пеши фосилаи наздиҳалқи шоҳаи ҳалқии гадуди беногӯш мебарояд, дар ҳамин қисм шоҳаҳои шараён ва вариди болорави ком низ карор доранд, дар дарун бодомаки ком меҳобад.

Дар қисми ақиби фосилаи наздиҳалқи сохтмонҳои муҳими анатоми қарор доранд: вариди юғии даруни, шараённи беруни хоб, асаби забону ҳалқ, асаби гумроҳ, асаби иловава, асабизери забон, гирехҳо, амиқи болои лимфавии гардан.

**Фосилаи ҳуҷайрабоғти пасиҳалқӣ** аз асоси коссаи сар то мӯҳраи C<sub>VI</sub> давом мекунад, тавассути миёндевори мобайни ба ду қисм ҷудо мешавд, аз ҳамин сабаб аст, абцессҳои пасиҳалқи одатан яктарафа мебошанд. Ин фосила бевосита бе ҳуҷайрабоғти (medistinum) миёндевори ақиби мегузарад.

Дар ақиби ҳалқ ниёми пешсунумӯҳраги,

мушакҳои дарози гардан ва ҷисми мӯҳраҳои гардан қарор доранд. Дар пеши қисми гулӯгии ҳалқ гулӯ (ханзара), дар паҳлӯи он ҳиссаҳои гадуди сипаршакл ва шараёни умуми хоб ҷой доранд. Дар ковокии қисми пешу паҳлӯгии ҳалқ пардаи луоби қисай (халта) ҷуфтӣ мурудшакл ҷойгир шудааст. Вай аз наҳлӯҳои гузаргоҳи гулӯ ба таври вертикали баболо ҳаракат карда, то баробари чини гулӯву гулӯпӯшак мерасад. Асоси ин чинро мушакҳои дарафшиву ҳалқи медиҳад.

Ҳунтаъминкуни гулӯро шоҳаҳои шараёни болоравии ҳалқ, шараёнҳои болорав ва поёнирави ком. ҳамчунин шараёнҳои болон ва поёни гадуди сипаршакл ба ўҳда доранд.

Ҳалкро шоҳаҳои асаби симпатики, асаби гумроҳ, асаби забону ҳалқ бо асаб таъмин мекунанд.

Мачрои лимфавӣ одатан дар гиреҳҳои амики лимфавии гардан ба амал меояд.

**Сурхрӯда (esophagus).** Ҳалк дар баробари тагояки ангуштаришакли гулӯ ба сурхрӯда мегузарад, ки ба мӯҳраи С. мувоғикат мекунад. Қисмҳои гарданӣ, қафаси синаги ва шикампартагии сурхрӯда мавҷуд аст. Қисми гарданӣ сурхрӯда то мӯҳраи Т, паҳн мешавад. Дарозии вай аз 4,5 см то 8,5 см-ро ташкил медиҳад. Дар аввали сурхрӯда танигион якуми он қарор доард. Дар инҷо қутри (диаметри) даруни сурхрӯда аз 1,5 см зиёд нест, ки боиси нигоҳ доштани ҷисмҳои бегона мегардад. Қутри сурхрӯда вобаста ба ҳолати функционалиаш тағир меёбад. Азбаски сурхрӯда дар ҳуҷайрабофти ковок дар байнини трахея ва ниёми пешсутунмӯҳрагии гардан мавқеъдорад, мавқеъаш доими нест, ба осонӣ ҷояшро тағир медиҳад. Аммо аксар вакт меҳвари вертикалии сурхрӯда дар гардан дар тарафи ҷалини мобайни ҷой мегирад. Дар аввали сурхрӯда ба деворҳои паҳлӯгии он қисмҳои поёни ҳиссаҳои гадуди сипаршакл мекобанд.

Дар пеши сурхрӯда тагояки ангуштаришакли гулӯ ва тагояҳои трахея қарор доранд.

**Ҳунтаъминкуни.** Дар баробари тагояки ангуштаришакл аз ҷалини девораи паҳлӯгии

сурхрӯда шараёни поёни гадуди сипаршакл мегузарад. Вай ба тарафи қисми поёни ҳиссаҳои гадуди сипаршакл мегузарад. Дар ҷапу рости сурхрӯда шараёнҳои умумии хоб ҷойгир шудаанд. Қисми гарданӣ сурхрӯдо шоҳаҳои шараёнҳои сипаршакли поёни бо хун таъмин мекунанд. Асабтаъминкуни сурхрӯдо шоҳаҳои асабҳои гумроҳ ба ўҳда доарнд.

Мачрои лимфавии қисми гарданӣ сурхрӯда дар гиреҳҳои амики лимфавии гардан сурат мегирад.

## СЕКУНЧҲОИ ГАРДАН

**Секунҷан хоби гардан (riopum caroticum)**

Сарҳадоти секунҷаро мушакҳои гардан: медиали – мушакҳои шонаю зеризабон: латерали – мушакҳои тушу қулфаку пистоншакл: болон – шикамчаи ақиби мушакҳои душикамчадор ташкил медиҳанд.

Қабатҳои болоии секунҷа аз пӯст, ҳуҷайрабофти зерипӯсти. Ниёми болои бо мушакҳои зерипӯстии гардан ва ниёми худии гардан иборат аст. Дар ҷуқуртари он ҳуҷайрабофти ковок ва қабзай асосии рагиву асабии гардан, ки бо баргаки намиталии ниёми дохилгардиҳаниши лимфавии қарор доранд. Қабзай асосии рагиву асабиро вариди югин даруни ва шараёни умумии хоб, ки аз берун ба дохил мераવанд ва асаби гамроҳ иҳотааш қардааст, ташкил медиҳад. Дар ин ҳолат варид бо мачроҳояш дар боло қарор мегирад, шараёни хобии умуми бошад, ҷуқурттар ҷойгир шудааст. Вариди даруни юги ҳангоми таранг будани канори даруни (пеши) мушакҳои тушу қулфаку пистоншакл ҳуб намудор аст. Дар баробари канори болоии тагояки гадуди сипаршакли гулӯ ба вай вариди рӯй меафтад, ки вай дар навбати худ аз як қатор рагҳои вариди хун мегирад. Ҳамин тавр, шадакаи вариди рагҳои шараёни секунҷаро, ки амиқтар ҷойгир шудаанд, мепӯшонад.

Шараёни умумии хоб аз бисектрисаи кунҷ мегузарад, ки вайро шикамчаи болоии мушакҳои шонаву зери забон ва мушакҳои тушу

кулфаку пистоншакл ба вучуд меорад. Дар девораи пеши шараён, дар болои маҳбали (гилофай) қадзай асосии раги асабии гардан (баргаки париенталии ниёми дохилигардан), (radix) решачаи болоии ҳалқаи гардан, ки тавассути шоҳаҳои мӯҳраҳои I ва III гарданин асаби ҳараммагз ба вучуд омадааст, - каҷ мөхобад. Ин решача (radix), ки дар ин ҷо боасаби зери забон васл мешавад, дар самти ҳаракати худ шараёнҳои даруни ва беруни хобро бурида мегузарад.

Ба шараёнҳои даруни ва беруни хоби таксим шудани шараёни умумии хоб аксар вактҳо дар баробари канори бологии тагояки гадуди сипаршакл рух медиҳад. Аммо дар рашаи дутошавии шараёнҳо хеле ноустувор аст, ки ииро таҳқиқотҳои Н. И. Пирогов событ кардаанд. Барои фарқ карда тавонистани шараёни хоби даруни аз шараёни хоби беруни якчанд аломати типографи – анатоми мавҷуд мебошад, ки онҳоро дар якчояги омӯҳтан лозим аст. Чунончи, қарор гирифта, дар гардан шоҳа надорад, якчанд шоҳае медиҳад, ки ба таври зайл мавқеъ доранд: шарти сипаршакли болои, шараёни забон, шараёни рӯй, шараёни болоравандай ҳалқ. Шараёни беруни хоб аз ҷиҳати топографи ба пеш ба таври медиали меравад ва сатҳи қарор дорад назар ба шараёни беруни хоб, ки вай ба таври латерали ба умк (чукурии) меравад. Агар дар ноҳияи секунчаи хоби асаби зери забон урён ва намудор бошад, вай шараёни даруни хобро бурида мегузарад ва дар пеши шараён ҷой мегирад.

Дар ноҳияи дутошавии шараёни умумии хоб минтақаи рефлексогени мавҷуд аст, ки дар танзими гардиши хун роли қалон мебошад. Ба минтақаи хобии рефлексогени чунин соҳтмонҳо доҳил мешаванд: гломуси (*lomus caraticus*), синуси хоб, қисми гардани шараёни даруни хоб, шоҳаҳои асаби забону ҳалқ, асаби гүмроҳ, танаи асаби симпатики. Гломуси хоб, ки аз боғфаҳои васлкунанда ташкил шудааст ва дар таркиби худ ҳуҷайраҳои маҳсус дошта, ин ҳуҷайраҳо бо пардаи беруни шараёни хоб робитаи мустаҳкам доранд. Андоzaашон ба хисоби миёна 3x5 мм аст. Импулсҳое, ки аз барорецеп-

торҳо ва хеморецепторҳо минақаи рефлексогени ворид мешаванд, ба сатҳи фишори шараёни ва таркиби химиявии хун таъсир мерасонанд.


#### Секунчаи латералии гардан

Сарҳади секунчаи латералии гардан аз пеш канори ақибии мушаки тушу кулфаку пистоншакл: аз ақиб канори болои – беруни мушаки трапецияшакл, аз поён канори болоии кулфак ташкил медиҳанд. (расми55)

*Қабатҳо.* Пўсти худуд секунча нозук, мутахаррек ва эластики мебошад. Ҳуҷайрабофтি зери пўстӣ баробар инкишоф ёғтааст, дар баргакҳои ниёми сатҳи, дар қисмҳои поёни секунча лифҳои мушакҳои зерипӯстии гардан қарор доарнд. Чукуртар, дар зери ниёми худии гардан қабати ҷарби ва вариди кўндаланги шона, ки аз ин ҷо мегузарад ва дигар рагҳои варидие, ки ба вариди юғии даруни хунро мебаранд, қарор доранд. Дар секунча одатан ду – се асаби болои шона ҷойгиранд.

Ниёми шонаву кулфаки гардан дар секунчаи латерали, фақат дар ноҳияи секунчаи шонаю кулфак, ки дар байни кулфаку, шикамчаи поёни мушаки шонаю зери забон ва канори ақибии қисми поёни мушаки кулфаку тушу пистоншакл аст, мавҷуд мебошаду ҳалос. Дар ин ноҳия дар зери ниёми микдори зиёди ҳуҷайрабофт мавҷуд мебошад. Дар ноҳияи секунчаи шонаю мушаки трапенцияшакл, ки ба ҳайати секунчаи латералии гардан доҳил мешавад ва тавассути мушаки трапенцияшаклу, шикамчаи поёни мушаки шонаю зеризабон, канори ақибии қисми болоии мушаки кулфаку тушу пистоншакл маҳдуд шудааст, ниёми шонаву кулфак вучуд надорад. Дар ноҳияи ин секунча дар зери ниёми худии гардан, дар байни вай ва ниёми пештутунмӯҳраги ҳуҷайрабофт ҷойгир шудааст ва аз вай асаби иловава гирехҳои лимфави мегузаранд.

*Қабзаи рагӣ – асабии секунчаи латералии гардан дар ҳуҷайрабофт, дар зери ниёми шоҳаву кулфаки гардан дар худуди секунчаи шонаю кулфак қарор дорад. Қабза аз шараёни варидҳо (шараён ва вариди кулфак) ва асаббофтӣ бозу иборат аст. Шараёни*



Расми 59. Шохаронии шараёни болон шона:  
1 – a. transversa colli; 2 – truncus costocervicalis; 3 – a. vertebralis; 4 – a. cervicalis ascendens; 5 – a. carotis communis; 6 – a. cervicalis superficialis; 7 – a. thyroidea inferior; 8 – truncus thyrocervicalis; 9 – a. subclavia dextra; 10 – a. suprascapularis; 11 – a. thoracica interna; 12 – clavicular; 13 – costa I; 14 – a. axillaris.

ни зери кулфак нисбат ба асаббофти бозу мавкеи медиали – поёниро ишғол мекунад. Вариidi зери кулфак бошад. Боз поёнтар ва медиалитар қарор дорад.

Шараёни зери кулфак ба нохияи секунчай латериали аз фосиллан байнизинаги (*interscalenum*) меояд ва хучайрабофти ковок дар байни канори латериалии мушаки зинашакли пеши ва қабурғаи якум (I) чой-

гир шудааст. Дар ин чо аз шараёни күндаланги гардан чудо мешавад. Дар секунчай латериали гардан дигар шохаҳои шараёни зери кулфак мавҷуданд: шараёниҳои сатҳии гардан ва шараёни болон шона низ мавҷуданд (расми 59).

Дар қисми латериалии секунчай шонаю кулфак шараёни зери кулфак каш ба поён мефарояд ва дар баробари тӯли кулфак дар байни кулфаку қабурғаи якум (I) меҳобад. Аз пеш ва поёнтари шараёни зери кулфак вариди зери кулфак меҳобад. Вай ба самти *spatimantescalenum* меравад. Дар натиҷа, дар ин нохия венаро аз шараёниҳо мушаки пешии зинашакл чудо менамоянд.

Асаббофти бозуру шохаҳои чор асаби поёнигарданд ва асабҳои аввали қафаси синагии ҳароммагз ташкил медиҳанд. Онҳо аз байни мушакҳои пеши ва ақиби зинашакл мебароянд ва дар гардан (дар қисми болон кулфак) се танаи асаби (болон, мобайни ва поёни)-ро ба вучуд меоранд. Танаи асаббофти болоиро якчояшавии асаби мӯҳраҳои 5 – 6 гардан, танаи асаббофти мобайниро мӯҳраи ҳафтуми гардан ва асаббофти поёниро асаби мӯҳраи ҳаштуми гардан ва асаби мӯҳраи якум қафаси сина ва ҳароммагз ташкил медиҳанд. Ии танаҳо дар ақиби мобайни кулфак пайваст мешаванд, бофта мешаванд ва чуқурчаи зери бағал мефароянд, дар он чо шараёни зери бағал – қисми зери кулфаки асаббофтро ихота намуда, кабзаҳои латериали, медиали ва ақиби асаббофтро ба вучуд меорад. Шохаҳои кӯтоҳ аз ақиб ва аз пеши қисми болоқуфакии асаббофти бозу ба девори пеши қафаси сина мераванд.